

Ризо МУХАММАДИ.

МАСКАНИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ БОЯД БО НОМАШ ТАВЪАМ БОШАД,

– меғӯяд мудири кӯдакостон Муаттархон Исмоилова



Бинои хушсохту замонавии кӯдакостони рақами 63-юми ноҳияи Риштон дар шафати роҳи калони Фаргона – Қўқанд воқеъ гаштааст. Атрофи он бо панҷара ихота гирифта, саҳн ва намои он бо суратҳои ҷолиб ва ҷиҳози гуногун мунҷаҳаз мебошад. Бидуни иштибоҳ, тавачҷуҳи ҳар як роҳгузарро ба худ ҷалб менамояд.

Вақте ки вориди ин бино

шудем, садои форами мусиқӣ ва сурудҳои кӯдакон ба гӯш расид. Маълум шуд, ки Зуллола Ҳақимова ба кӯдакон дарси мусиқӣ мегузарад. Бо роҳбаладам – мудири ин муассиса Муаттархон Исмоилова андак таваққуф намудаву ба тарзи сурудҳои кӯдакон зехн мондем. Онҳо бо шавқ ва маҳорати хос сурудиро замзама мекарданд, ки дӯстиву рафқатро

тараннум менамуд.

– Ин сурудро Ҳақимова барояшон ёд додаву машқ мекунонад. Вай соҳиби маълумоти олии мусиқӣ, аз оғози фаъолияти кӯдакостони мо ба тарбиятирандагон аз мусиқӣ машғулият мегузаронад. Тавре ки шояд мешавад, кӯдакон ин машғулиятро хеле дӯст медоранд. Ҳатто чанд нафар шогирдонаш дар озмунҳои миёни кӯдакони ноҳия ва вилоят ширкат кардаву сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гаштаанд, – гуфт М. Исмоилова.

Дарвоқеъ, ду сол муқаддам дар маросими ба истифода супурдани ин бинои кӯдакостони «Шабпарак» ширкат карда будам, ки дар шакли хеле мутантан баргузор шуда буд. Он бо маблағи ҳукумати Тоҷикистон ғямор гардидааст ва аз ду ошёна иборат мебошад. Ба гуфтаи мудири кӯдакостон дар ҳамин ҳол 230 нафар фарзандони аз 3 то 7-солаи мардунӣ ҷамоати шаҳравандони маҳаллаи Учариқ ва атрофи он ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд.

– Аҳоли зиёда аз 3 ҳазору 250 нафар аст. 449 нафари онҳоро кӯдакони то 7-сола ташкил мекунад. 24 нафар

тарбиятирандагон фарзандони оилаҳои маҳсуб меёбанд, ки аз саробон маҳруманд. Кӯдакони 5 оилаи камбизоат ва 5 оилае, ки барои кумаки моддӣ ниёзманд мебошанд, роғгон таълиму тарбия мегиранд, – меғӯяд Исмоилова.

– Сол аз сол талаботи касбӣ нисбати кадрҳои соҳаи таълиму тарбия зиёд шуда меравад. Барои ҳамқадами замон будани кормандони муассисае, ки шумо роҳбарӣ мекунед, кадом корҳо пӣёда карда мешаванд?

– Мо ҳар сол ду маротиба барои педагог-хизматчиёни кӯдакостон семинару машғулиятҳои ташкил мекунем, барои боло бурдани тақими касб шароити мусоид фароҳам меоварем. Ҳатто мусобиқаҳои варзишӣ, санҷишҳои маҳорату малака мегузаронем. Ҳоло дар тамоми кишвар ба муқобили иллат ва вабои аср – коррупсия мубориза вусъат пайдо намудааст. Чанде муқаддам дар мавзӯи «Коррупсия – вабои аср» семинар-тренинг ташкил кардем. Дар он кормандони як қатор идораҳои вилоят ва ноҳия ширкат намуданд, – изҳор намуд мудири кӯдакостон.

стон.

– Дарсу машғулиятҳои кӯдакостон ба кадом забонҳо сурат мегиранд?

– Мутахассисони мо машғулиятҳои худро ба се забон – тоҷикӣ, ўзбекӣ ва русӣ мегузаронанд. Навад дарсади тарбиячиёнамон тоҷик мебошанд. Дар айни ҳол барои машғулиятҳои, ки ба забони тоҷикӣ гузаронида мешаванд, баъзе дастурҳои методӣ ва шеърҳои бачагона намерасанд. Бо ваъда кор буд намешавад. Агар дар ин маврид ташкилотҳои дахлдор ба мо дастӣ кумак дароз кунанд, хеле шод мешудем, – иброз дошт М. Исмоилова.

– Рӯзҳои наздик барои кӯдакостони шумо шакли электроники шеърро таронаҳои бачагонаи адибон Асад Гулзодаи Бухорӣ, Муҳаммадҷони Шодӣ ва Абдулло Субҳонро мефиристон. Баъдан кӯшиш хоҳем кард, ки кӯдакостони шумо бо дастурҳои методӣ тоҷикӣ низ таъмин бошад, – гуфтам ба мудири кӯдакостон.

(Давомаш дар саҳ. 4.)

Китобиёт

«...МАН АЗ МЕҲРУ МУҲАББАТҲОИ ЯКУМРӢ СУХАН ГУФТАМ...»



ворид шудааст», – меғӯяд доктори илмҳои суҳаншиносӣ Садри Саъдиев. Албатта дар ин баҳо, ки устоди суҳан ба Зикрулло додаанд, хидмати падари омӯзгораш Зубайдулло Абдулло ҳам ҳаст. Аз ин хусус Зикрулло дар шеърӣ «Падар» меғӯяд:

Падар, танбехат аз таърифи он бегонагон бехтар,
Ва ҳар як ҳарфат аз ганҷинаи рӯйи ҷаҳон бехтар.

«Дафтари дил»-и Зикрулло ҷавон саршори орзуҳоаст. Ӯ ба воқеият бо чашми воқеъбин назар карда, бо диди хоси худ суҳан меғӯяд:

Бигӯям ҳарф аз рози муҳаббат,
Ба ҷисму пайкарам то рӯҳ дарам.

Дар ин ҷодаи пурмашаққат ва тўлони ба ў таъби саршору комёбиҳои нав орзу мекунем.

Г. КАБИРОВА,
хабарнигори
«Овози тоҷик».

СОЛИ ХОНИШИ ПУРБАРАКОТ БУД

Боз як соли хониширо ба охир расондем. Боз як саҳифае дар китоби таърих бо пешрафту дарсҳои ҳаёӣ пур карда шуд. Чун соли хониш ба охир мерасад, ҳама сарҳисоби солро мекунад, ки ин ҳолати табиӣ аст. Холо ман ҳам меҳаҷам, қатраеро аз баҳри пурталотуму серҷўшу хуруши ҳаёти ҷамоаи мактаби рақами 17-уми шаҳри Ангрен нақл кунам.

Ман ин ҷо фақат зинаи ҷумҳуриявии озмунҳоро номбар мекунам. Зеро дар зинаи шаҳриву вилояти бурдбориҳои мо хеле зиёд аст, ки ҳамаи онҳоро ин ҷо овардан имконнопазир мебошад.

Ба ҳамагон маълум аст, ки ба наздикӣ дар Фарго на зинаи ҷумҳурии озмунҳои фаннии забон ва адабиётӣ тоҷик баргузор шуд. Дар ин озмун аз мактаби мо чор нафар хонанда иштирок намуданд.

Комёбиҳои хонандагони мо бо ҳамин ба охир намерасанд. Моҳи октябр бахшида ба Рӯзи забони давлатӣ дар тамоми ҷумҳурии озмунӣ ғазоҳои гузаронида шуд. Дар ин озмун хонандаи мактаби мо – Ҳамида Эргашбоева дар ҷумҳурии ҷойи аввалро соҳиб гашт.

Дар мактаб гузаронидаани вохӯриҳо бо намоёндагони адабиёт ба ҳукми анъана даромадааст. Хонандагони шеърхону шеърдони мо моҳи феврал дар озмунӣ «Бўстони шеърӣ», ки дар шаҳри Тошканд гуза-

ронида шуд, соҳиби ҷойҳои фахрӣ гаштанд. Таманно Марчаплова, Сумая Соаталиева, Сабиба Абдумачидова, Таҳмина Абдуллоева, Марҷона Асадуллоева аз ҷумлаи хонандагони фаъл мебошанд. Дар ин озмун на танҳо хонандагон, балки муаллимони мо Зебо Бегматова, Ҳуснида Набиева, Дилафрўз Исмоилова, Зарифа Турсунбоева ва Маҳина Нуриддинова аст.

Ба наздикӣ хонандаи синфи 5 А Беҳрўз Ҳасанбоев дар озмун аз арифметикаи менталӣ иштирок намуда, дар ҷумҳурии ҷойи сазоворро соҳиб гашт.

Хонандагони мо на фақат дар таълим, балки дар варзиш ҳам ба муваффақиятҳо сазовор гаштаанд. Дар мусобиқаи санъати ҷанги миллӣ, ки дар Қазоқистон гузаронида шуд,

хонандаи синфи сеюм – Ҷонибек Абдуламитов ҷойи якумро соҳиб гашта бошад, хонандаи синфи ҳафтум – Озодбек Қаҳҳоров дар бисёр мусобиқаҳои байналхалқиву ҷумҳурии ҷойи намоёнро соҳиб гашт.

Ҳоло хонандагони мо ба зинаи ҷумҳурии озмунӣ «Светофор» тайёри дида истодаанд. Бояд қайд намуд, ки ин гурӯҳи соли гузашта низ бо роҳбарии муаллими Ҳуснидин Ҳасанов дар миқёси ҷумҳурии ҷойи якумро соҳиб гашта, бо тўхфаҳои қимматбаҳо ва диплом мукофотонида шуда буд.

Ин ҳам муваффақиятҳо аз онӣ ҷамоаи ахлу меҳнаткаши мо аст, ки бо сардори роҳбарӣ мактаб – Зебо Маҳмадова вазифаҳои худро аз сидқи дил иҷро мекунанд.

Чун соли хониш ба охир мерасад, ҳар як омўзгор таҳлили кори худро мекунад, камбуди ва пешрафтшро дар кӯдакони мактаб ба ҳисоб мекунад.

Ҳамаи мо низ ба назди худ барои соли хониши дигар нақшаҳои калонро пеш гузоштааст.

Фирӯза МАЪРУФОВА,
омўзгори мактаби таълими умумии рақами 17-уми шаҳри Ангрен
вилояти Тошканд.

НОҲИЯҲОИ ДУРДАСТ СОҲИБИ КӢДАКИСТОНИ МОБИЛӢ МЕШАВАНД

Бо ташаббуси Агентии таълими томактабӣ чанд автобуси тамғаи «ISUZU HC 40» ба вилоятҳои ҷанубии кишварамон – Қашқадарё ва Сурхондарё фириристода шуд, ки барои кӯдакони деҳоти дурдаст ба сифати кӯдакостонҳои рўзона хидмат мекунанд. Ин иқдом тахти як лоиҳаи хос сурат гирифт, ки ба гурӯҳҳои мобилии «Ақлӣ» марбут мебошад.

Лоиҳаи мазкур як ҳалли инноватсионист, ки ба кӯдакони ноҳияҳои кӯҳистону деҳоти дурдаст ва душворгузар имкон медиҳад, то аз таълими босифати томактабӣ бархурдор шаванд. Метавон гуфт, ки дар доираи лоиҳаи мазкур ба тариқи санҷиш муқаддам чанд автобус ба шаҳру ноҳияҳои Қароқалпоқистон (16 адад) фириристода шуд, ки ҳоло дар ин автобусҳо кӯдакон ба таҳсилу тарбияи томактабӣ фаро гирифта шудаанд. Ба ин ташаббуси неқ бо қарори Девони Ва-

зирони ҷумҳурии аз соли 2019 хусни оғоз бахшида шудааст.

Автобусҳои мазкур бо кумаки бевоситаи ҶС «Ўзавтосаноат» ташкил карда шудааст. Доҳили ҳар як автобус до ҷиҳози зарурӣ ва маводи маърифи эҳтиёҷ мунҷаҳаз шудааст. Дар натиҷаи таълиқи лоиҳаи таърибаии мазкур дар 40 ҷамоати шаҳравандони маҳаллаи ҷумҳурии 44 майдончаи мунҷаҳаз ташкил карда шуда, тақрибан 1 ҳазору 600 кӯдаки аз 3 то 7 сола дар ҷунин гурӯҳҳои мобилии ба

таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Онҳо кӯдаконеанд, ки дар ноҳияҳои дурдасти кӯҳистонӣ ҷумҳурии зиндагӣ мекунанд ва ба муассисаҳои таълими томактабӣ намерасанд.

Ғайр аз ин, соли 2021 барои кӯдакони ҷунин минтақаҳо 98 майдони сохта шуд, ки бо тамоми анҷоми зарурӣ мунҷаҳаз мебошад. Дар маҷмӯъ 49 автобуси мунҷаҳаз ба як қатор минтақаҳои кишварамон фириристода мешаванд.

Дар марҳилаи дуҷуми лоиҳаи мазкур 294 гурӯҳи сайёр таъсис дода шудааст, ки бо кумаку фаъолияти 195 нафар (65 ронанда, 130 мураббӣ ва ёрдамчиёни онҳо) 4 ҳазору 704 нафар кӯдак маърифи таълиму тарбия қарор гирифтаанд.

Бар асоси марҳилаи навбатии лоиҳаи мазкур дар ноҳияҳои

Қўқдала, Китоб ва Деҳқонободи вилояти Қашқадарё бо истифода аз 3 автобуси «ISUZU HC-40», инчунин дар ноҳияҳои Бандихон, Деҳнав, Олтинсой ва Қумқўргони вилояти Сурхондарё 6 майдончаи ташкил карда мешавад. Дар иктиёри ин кӯдакон 4 автобус низ ба сифати кӯдакостони мобилии қарор дода мешаванд. Дар натиҷа, ба таъсиси 42 гурӯҳи сайёр 672 кӯдаки синни томактабӣ ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта мешаванд. Самараи ин таъриба хеле неқ ва пурбӯр аст ва дар оянда минтақаҳои дигари кишварамонро низ фаро хоҳад гирифт.

Шаҳноз ТЎРАЕВА,
мутахассиси бахши матбуоти
Агентии таълими томактабӣ
Вазорати таълими томактабӣ
ва мактаби Ўзбекистон.

Ба пешвози 115-солагии Бобочон Фафуров

ШАХСЕ, КИ ХАЛҚИ ТОҶИКРО БА ДУНӢ ШИНОСОНД

Арбобони намоёнӣ давлатию ҷамъиятӣ зиёдаанд, зуфунуноқ ё худ шахсиятҳои барҷаста дар соҳаи илму фан низ. Вале ёфт мешаванд нафароне низ, ки масалан, дар як вақт ҳам роҳбарии аввали як ҷумҳурии, ҳам намоёнтарин ҷеҳра дар соҳаи илму фарҳанг бошанд? Бале, алломаи зиндаёи Бобочон Фафуров аз зумраи ин гуна ашхос буд. Вай нафақат ифтихори Тоҷикистон, балки ифтихори тоҷикони тамоми дунёст. Ба ўзбекон ва Ўзбекистон низ бегона нест. Тавре тоҷикиро медонист, вай ўзбекиро ҳам пурра фаро гирифта буд. Модараш Розия Озод шопирае буд зуллисонанӣ – бо тоҷикӣ ва ўзбекӣ шеърҳо менавишт, худро аз авлоди Қамолӣ Хунандӣ меҳисобид ва бо ин фаҳр мекард. Зодгоҳи Бобочон Фафуров – уезди Хунанд, як вақтҳо ба Самарқанд нигоҳ мекард (зодбуми роқими ин сатрҳо – деҳаи Сўх он асно ба уезди Қонибодом менигарист). Ин ҷизҳо низ сабаб мешаванд кас ба ду халқ, ба ду ҷумҳурии меҳр монад, дар ду гўша худро бегона ҳис накунад. Қамина дар нимаи дувуми солҳои ҳафтодум таҳсилӣ олиро дар Хунанд фаро гирифтааст. Истиқои роҳи оҳани Хунанд дар Исфисор (аз соли 1953 ин ҷоро Советобод мегўфтанд, соли 1978 шаҳрак Фафуров ном гирифт) ҷо гирифта буд, автобуси шаҳрии рақами 2 байни Хунанду Фафурови ҳозира равю менамуд. Донишҷўён, айни замон, барои китобхари ба Советобод (Фафуров) мерафтанд, ки магазини калони китоб дошт. Китобҳои нодирро ҳамон ҷо пайдо мекардем.

Тавре ба назар менамуд муносибат ба китобу мутолиа, маърифату маънавият дар Исфисор, Овҷи-Қалъача ва як қатор маҳаллаҳои Қистакўзи онвақта, ки дар тасарруфи ноҳияи Хунанд буданд (маркази вилояти Сўғди ҳозира ё худ Хунандро Ленинобод мегўфтанд), қуллан дигар ҳел. Донишҷўён аз ин мавзёҳо бештар босавод ва ташнаи илм ба назар менамуданд. Чандин устодону профессори ин ИДПЛ (ҳоло ДДҚХ ба номи академик Б. Фафуров) низ зодаи Исфисору атрофи он буданд. Номзаду докторҳои илм аз як худи Қистакўз бештар аз 50 нафарро ташкил менамуданд, ки дар шаҳрҳои гуногунӣ собиқ иттиҳоди ба паҳўишу омодазони кадрҳои маълумоти олинор машғул буданд. Меғўфтанд ин ҳама шояд бо шарофати Бобочон Фафуров...

Б. Фафуров солҳои 1928-1929 дар Самарқанд таҳсил намуд, баъдтар (1935) маълумоти олиро дар Маскав фаро гирифт. Баробари фаъолият дар «Қизил Тоҷикистон» (ба сифати ҷиҳшини сармуҳаррир) ба сектори матбуоти ҚМ ПК Тоҷикистон роҳбарӣ кард. Баъдтар дар ҚМ ба вазиғаи боз ҳам масъулиятноктар гузашт, вале робитаро бо матбуоту журналистика муттасил идома дод, хусусан ба наشري ўзбекии зикршуда, ки аз нарасидани хидомат ба мушқилот рўбару мешуд... Соттӣ Мамаҷон ном журналистро аз Андинҷон маҳз ба «Қизил Тоҷикистон» ҷалб кард, барояш шароити мусоиди қорӣ фароҳам сохт. Инчунин нисбати адиби ўзбек Ҳамид Фулом, ки бинобар нооромии давр дар Сталинобод (Душанбе) қору эҷод менамуд, ғамхориҳо зохир мекард. Маҳз бо кумаки вай Х. Фулом, ки ҷойи зист надошт, сарпанҳо пайдо кард. Ҳар замон телефонӣ ахвои меғўрсид ва меғўфт: «Аз мо ҷӣ хидмат?» Адиби ўзбек дар қиссаи тарҷумаиҳолӣ «Роҳи тўлони ваф» дар ин бора ишораҳо ва аз Б. Фафуров як умр миннатдор мондани худро қайд кардааст.

Маълум, ки академик Бобочон Фафуров аз августи соли 1946 то моҳи майи соли 1956 (қариб даҳ сол) ҳамчун Котиби аввали ҚМ ҚК Тоҷикистон фаъолият бурдааст. Давраи басо мушқиле буд даҳсолаи аввали баъдиҷангӣ, вале халқи бунёдгар ва меҳнатзодани тоҷик тахти сарвариин роҳбарии боҳиради хеш дар бартарарфосии душвориҳои сахт азму иродати қавӣ нишон дод. Ҷумҳурии ба ободӣ ва шукўфой рў ниҳод. Дар илму таълим пешравиҳо ба назар расиданд. Марказҳои нави илмиву фарҳангӣ, аз ҷумла Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (1948), Академияи фанҳои ҷумҳурии (1951), Донишгоҳи политехникии Тоҷикистон (1956) арзи ҳастӣ карданд. Дар таъсис додани ин гуна боргоҳҳои илму таълим хидматҳои таърихи доктори илмҳои таърих Бобочон Фафуров, албатта, босазо буд бекўёс. Вай нафақат дар бунёди муассисаҳои таълими олий, ҳамчунин дар масъалаи таъмини онҳо бо мутахассисони варзид ва соҳибтарҷиба ташаббус нишон дод, бехтарин кадрҳои ҳаи ин даргоҳҳо ҷалб намуд, барои офаридани шароити мусоиди қорӣ онҳо ғамхориҳо намуд. Б. Фафуров баробари аҳли илм намоёндагони адабу фарҳангро ҳимоя мекард. Ба фаъолияти озодонаи санъатварон ҳам шароит фароҳам месохт. Хуллас, бори ҷумҳуриро (ҷӣ будани вазиғаҳои муҳими давлатӣ ба ҳар кас маълум) ба дўш дошту ҳамзамон инкишофи илму фарҳанги диёрро тахти назорат қарор дода буд.

Бобочон Фафуров яке аз бунёдгузориин илми нафақат дар Тоҷикистон, балки дар минтақаи Осиёи Марказӣ ба шумор мерафт. Хусусан фанҳои таърих ва шарқшиносӣ бо сайёи ў ривҷои тоза ёфт, дар пайдоишу инкишофи таърихнигори давраи наву машриқшиносӣ вай саҳми калон гузошт. Хануз аз ибтидои солҳои сиюм, баробари оғози фаъолияти ҷамоатиш рӯҳбарӣ ва хидмат дар риштаи журналистика, ў ба тадқиқи таърих, ҳосатан омўзиши таърихи диёри худ ҷиддан шарўр карда буд. Барои офаридани таърихи халқи хеш чанд сол заҳмат қашид ва соли 1947 китоби ў «Таърихи мухтасари халқи тоҷик» аз ҷоп баромад. Агар гўем зикршуда бо ин асари ҷамъбандиаш ба таърихнигори Осиёи Марказӣ ибтидо гузошт, муболиға намерасад. Китоби болоӣ ба русӣ низ тарҷума ва се маротиба дар Маскав ба таъри расид ва таърихнигору шарқшиносҳои пешбари дунё ба он баҳои балеанд доданд. Вале муаллиф аз ин нашруҳо қонёе нашуд. Таҳқиқотро идома дод. Дар натиҷа асари бисёрҷилдаи оиди таърихи халқи мо бо ўнвони «Тоҷикон» арзи ҳастӣ кард – соли 1972 дар Маскав рўйи дунёи дид. Маҳсули меҳнати сиюлаи муаллиф ба янҳишои поляқи тарҷума



гашт, дар Эрону Афғонистон низ ба ҷоп расид.

«Тоҷикон» ба маънои том шоҳасар ва арзишмандтарин китобест оид ба таърихи қадим, асримиёнагӣ, давраи нав ва наватариин мардуми тоҷик. Воқеае буд ин асар дар таърихи халқи тоҷик. Вале ёфт шуданд онҳо ҳам, ки асарро танқид кунанд, ҳатто гўянд онро дигарон навишта доданд. «Тоҷикон» ном гирифтани таҳқиқоти монументалӣ низ ба зумрае хуш наомад. Эшон алломаи бузургро нодуруст фаҳмиданд, ўро бо миллатпарастӣ айбдор карданд. Китобро фаро нагирифта ва фақат бо шундани номи он гўмон карданд муаллиф миллати худро воло гузошта, ба таърихи халқҳои дигар, ки дар ин марз аз қадим зиндагӣ карда омадаанд, бо чашми дигар нигаристааст. Ин низ сабаб гашт дар пайдо кардани китоб душвориҳо пеш оянд. Мисолан, вақте дар факултаи таърихи филология таҳсил мекардем, танҳо устоди мо (раҳматуи) Сайдулло Абдуллоев, ки аз «Таърихи Тоҷикистон» дарс меғўзашт, як адад «Тоҷикон» (он ҳам ҷопи Маскав бо русӣ) дошту халос ва аз рўйи он лексия меконд... Вале дере нагузашта ҳақиқати ҳол ошкор гашт ва шарқшиносии дунё ба китоб баҳои муносиб дод. Гуфта шуд ин асар танҳо фароғири таърихи тоҷикон нест, балки шўълаест, ки ба гўшаҳои торикӣ таърихи як қатор халқҳои бумии ин марз, ки дар собиқа Мовароуннаҳр меомиданд, равшанӣ андохтааст. Воқеъоту ҳодисот марбут ба таърихи халқи тоҷик ва халқҳои ҳамҷавор ҳолисона қаламдод шудаанд.

«Тоҷикон» сонитар боз чанд бор ҷомаи таъб ба бар кард. Собит кард, ки ин асари баарзиш натаҳон қарор яке аз халқҳои қадимтарини ин марз – тоҷикон, ки таърихи пуршань доранд, ҳамзамон барои халқҳои бародари ин минтақа, ки таърихи арзиши фарҳангиамон то андозае муштарак мебошад, аз аҳамият ҳоли нест.

Тавре ба ақсарии маълум, аллома Фафуров дар миқёси байналхалқӣ низ ҷун роҳбар ва донишманду муҳаққиқи дақиқкор солҳои зиёд самаранок фаъолият бурдааст. Лоиҳаи басо муҳими ў бо ўнвони «Омўзиши тамаддуни Осиёи Марказӣ» аз ҷониби ЮНЕСКО ва доираҳои бонуфузи илмиву фарҳангии олам балеанд арзёбӣ гашт. Вай дар солҳои 1957-1966 ба сифати раиси Қумитаи шўравии «Шарқу Фарб» (дар тасарруфи ЮНЕСКО) фаъолият бурд ва дар ҷодаи ба ҳам наздику ошнозии тамаддуни Шарқ ва Фарб хидмати сазовор кард. Муддате Президенти Ассотсиатсияи байналмилалӣ оид ба омўзиши тамаддуни Осиёи Марказиро низ ба ўда дошт ва дар таълиқи амалии лоиҳаҳои муҳим нақши равшан гузошт. Дар Душанбе, Қобул ва Деҳлӣ конфронсҳои байналмилалӣи ЮНЕСКО оиди таърих, бостоншиносӣ ва фарҳанги Осиёи Марказӣ рўйи кор омаданд ва дар таҳқиқи фаъолияти ин тарз ҷорабинҳои иқдоми муассири арбоби давлатӣ ва намоёндаи барҷастаи илм Бобочон Фафуров баръало эҳсос меғашт.

Метавон гуфт, алломаи бузург Фафуровро доираи васеи фанни дунё мешинохту эътироф месохт. Вай узви ифтихориин даҳҳо ҷамъиятҳои илмии хориҷӣ, дар ин қатор, доктори фаҳрии Донишгоҳи Технрон буд. Соҳиби чандин ҷоиизаи илмии байналхалқӣ, аз ҷумла, соҳиби медали тиллои Шўрои ҷаҳониин сулҳ ва ҷоиизаи байналмилалӣи ба номи Ҷавохирлал Ҳеҳру шудааст. Зикршуда ҷуви Қумитаи шўравии сулҳ ва Комиссияи Иттиҳоди Шўравӣ оид ба қорҳои ЮНЕСКО гардида ва дар Қумитаи шўравии ҳамбастагӣ бо мамолҳои Осиё ва Африқо чанд сол ҷонишини раис низ будааст.

Аллома Фафуров аз соли 1956 то охири умр (1977) дар Институти шарқшиносии АУ СССР директори кардааст. Академик В. М. Алпагов нигоштааст, директори Б. Фафуров бехтарин давра дар ҳаёти ин институти буд. Аз соли 1974 академик Б. Фафуров бинобар беоморӣ бештар вақти худро дар Тоҷикистон гузаронд. Қори институтиро аз номи ў шогирдаш Е. М. Примаклов пеш бурд. Ҳурмати балеанд, ки дошт, Б. Фафуров то охири умр ба таври расмӣ директори институти монд. Соли 1974 ба ҳаҷ рафт. Бисёр мамнун буд аз зиёрати Маккаву Мадина. И.М. Дяканов дар хотирташ навиштааст: «Б. Фафуров меғўфт, китоби аввали ҚМ ПК Тоҷикистон буданам – ҳарза (чизе), ки нимпула арзиш дорад, русиаш – чепуха), китоби ҚМ КПСС буданам – ҳарза, академикиям – ҳарза. Вале ҳаҷравӣ ва ҳоҷишавиам аҳамияти муҳим дорад. Дар деҳаам акун маро «ҳоҷӣ» менаманд. Ба ватан барои он омадам, ки ором чашм пўшам».

Бобочон Фафуров соли 1977 вафот кард. Дар боғи Лучобӣ Душанбе маскани абадӣ ёфт. Дар катибаи ёдгориаш сабт шудааст: «Равонат шод, эй устоди миллат, Ки додӣ номаи миллати миллат».

Муҳаммаҷон ШОДИЕВ.



Илмат ба амал чу ёр
гардад,
Қадри ту яке ҳазор гардад.
Барои ба орзуи мақсадҳои
худ расидан шахсро лозим
аст, ки кӯшишу ғайрат намо-
яд. Ба даст овардани муваф-
фақият ва бурдбориро аз ин-
сон сабру таҳаммул ва иро-
даи матин талаб мекунанд.
Гуфтанӣ, ки Нозанин низ

маҳз ба туфайли ҳамин сабру
таҳаммул, ғайрату кӯшиш дар
қатори шахсони хушбахт ва
қомеъ шомил гардид.
Санаҳои 15-16 май дар
ноҳияи Куваи вилояти Фарго-
на олимпиадаи ғаннии ҷумҳу-
риявӣ аз ғанҳои забону ада-
биёти тоҷик дар байни хатм-
кунандагони мактабҳои миёна
баргузор гардид. Дар он аз 9

САМАРАИ ЗАҲМАТҶОИ УСТОД

вилояти Ўзбекистон 27 нафар
хонандагони синфҳои 11 ишти-
рок намуданд. Дар ин озмун яке
аз хонандагони ғазоли макта-
би рақами 38-уми ноҳияи Сарим-
осиё, хонандаи синфи 11"Б" Нозанин Қурбонназарова иш-
тирок намуда, бо 82,6 ҳол сазо-
вори ҷои 2-юм гардид. Ногоф-
та намонад, ки ин хонанда ҳаме-
ша дар олимпиадаҳои мактаби,
ноҳиявӣ, вилоятӣ, дастболо
буда, ҷойҳои намоёнро соҳиб
гаштааст. Аз ҳурди ақлу зако-
вати баланди худро намоён на-
муда, дар маҳфилҳои «Ҳофиз-
хонӣ», «Лоикхонӣ» ҳамеша
ғолиб омада, қобилияти худро
нисбат ба шеър, забону ада-
биёт нишон дода тавонистааст.
Меҳру муҳаббати шеърро шоирӣ
ва забону адабиёти тоҷик мағз
андар мағзи қалби ӯро фаро
гирифтааст. Ин гуна муваффа-
қиятро барои соҳиб шудан ба
зинаҳои баландтар замина пай-
до мекунанд. Нозанин низ сар-
баландона ба мақсади худ рас-
ид. Ба ифтихори устодон, ҳам-
мактабиён, падару модар ва
ҳамдеҳагонан сазовор шуд.

Бе тарбияте ниҳили наврас,
Ҳаргиз самари нақў наорад.
Аз хок намедамад гиёҳе,
То дона дар он касе наорад.
Албатта, шоир дуруст гуфта-
аст, зеро барои ба қамол раси-
дани насли наврас ва мавқеи
худро дарёб қардани он шахси
мураббӣёну устодон бузург аст.
Дар омӯзонидану таълим дода-
ни маводҳои таълимӣ доирӣ
фанҳои забон ва адабиёти то-
ҷик шахси муаллимаи тоифаи
олий, Ёлочи маорифи халқ Фа-
рида Муҳиддинова зиёд буда,
барои ба қуллаҳои мурод раси-
дани шогирдаш заҳматҳои зиёд
кашидааст. Хангоми машғулот
танбеҳу ҷазоро аз шогирдаш
дарёғ намедошт. Ҳар бор на-
тиҷаи хубро Нозанин соҳиб гар-
дад, хандида мегуфт, ки «ғанч
бе ранҷ ба даст намеояд».
Муаллима тачрибаи зиёди
омӯзгорӣ дошта, 30 сол боз аз
ин фан ба шогирдон дарс ме-
гуяд. Чандин шогирди дигараш
низ дар озмунҳои вилоятӣ
ҷумҳуриявӣ иштирок намудааст.
Соли 2019 низ дар озмуни ҷум-
ҳуриявӣ бо шогирдаш Лола Те-
мурова иштирок кардааст.

Нозанинро дар муҳити
оилавӣ низ шароит мусоид
аст. Падараш шахси соҳибқилм
буда, айни замон бо соҳибқир
машғул аст. Вай аз даврони
хурдсолӣ Нозанин зехни бур-
ро ва шавқу қобилияти балан-
ди дуктарашро эҳсос намуда,
орзуи соҳибмаълумот гаштани
дуктарашро дар дил мебар-
рида. Барои хондану таълим ги-
рифтани дуктараш тамоми ша-
роитро фароҳам карда буд.
Модараш низ бони оқила-
ву доно буда, соҳиби маълумо-
ти олист. Ҳар бор бо устоди
дуктараш ҳамсӯҳбат гардад,
гаштаю баргашта таъкид ме-
намуд, ки Нозанин бояд соҳи-
би маълумоти олий гардад ва
рози аст ҳамаи қорҳои хонаро
худааш ба анҷом расонад, то ба
мақсади худ расад.

Мехрангез МИРЗОЕВА,
муаллимаи фанни забони
давлатии мактаби рақами
38-уми ноҳияи Сарисосиё.
Вилояти СУРХОНДАРЁ.

Дар сурат: Нозанин Қур-
бонназарова бо устодаш Фа-
рида Муҳиддинова.

Воҳаи Сурхон бо паҳлавону гурӯҳи
номвараш сазовори эътирофи ҷаҳонӣ
гардидааст. Чандин сол аст, ки рустамназирони
ин сарзамин дар мусобиқоти миқёси ҷумҳурий
ва байналмилалӣ шарафи вилояту ҷумҳуриро
ҳимоя мекунанд. Номҳои Тоштемур
Муҳаммадиев, Абдулло Тангриев, Баҳодур
Ҷалолов ва чанде дигарро имрӯз ҳар як
ӯзбекистонӣ бо ифтихор ба забон меорад.

НАВОРБАРДОРИИ ФИЛМИ «МАҒЛУБНОПАЗИР. РОҶ БА СҶҲИ ТОКИО» ОҒОЗ ШУД

Инак, тасмим гирифта шуд, ки
барои тасвири симои қаҳрамо-
нонаи ғолиби Олимпиадаи То-
кио-2020 ва чандин мусобиқоти
дигари байналмилалӣ, муштари-
ни касбӣ Баҳодур Ҷалолов фил-
ми «Мағлубнопазир. Роҷ ба сҶҲИ
Токио» ба сурат гирифта шавад.
Ҷараёни наворбардории дар Сур-
хондарё оғоз кардаанд.
Дар назар аст, ки ба он тақ-
рибан 300 нафар актёр аз хориҷа
ва кишвар ҷалб карда шаванд.
Аз ҷумла, хунарпешаҳои бома-
ҳорат Отабек Мӯсов, Ёқуб
Аҳмедов, Бехзод Муҳаммадқари-
мов, Саида Раметова низ аз тим-

солҳои филм хоҳанд шуд.
Дар филм лаҳзаҳои Олимпи-
адаи Рио-2016, ба мағлубият ду-
ҷор шудани Баҳодур Ҷалолов ва
минбаъд роҳи пурмашаққати
соҳаи варзишро тай карда, дар
муддати кӯтоҳ ба қомеъҳои пай
дар пай ноил шудану дар чан-
дин мусобиқаи бонуфузи бай-
налмилалӣ муваффақ шудани ӯ
намоиш дода мешавад. Қоргар-
дон Акрам Исоқов, сарпродюсер
Фирдавс Абдуҳаликов, муалли-
фони сценария Султон Аббосов
ва Сергей Кузминин сабб до-
ранд, ки дар филм тимсоли
қаҳрамонро равшан намоёнд.

Олим ПАНЧИЗОДА,
хабарнигори
«Овози тоҷик»
дар вилояти Сурхондарё.

«КУЛЛИЁТИ МАВЛОНО» БА ФЕҲРИСТИ ХОТИРОТИ ҶАҲОНИИ ЮНЕСКО ДОХИЛ ГАРДИД

Бино бар маълумоти Вазорати қорҳои
хориҷии Тоҷикистон бо қарори Ниходи
ичроияи ЮНЕСКО Куллияти Мавлоно
Ҷалолуддини Балхӣ-Румӣ ҳамчун мероси
хуҷҷатӣ расман ба Феҳристи хотироти
ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд. Пеш-
барии «Куллияти Мавлоно» аз ҷониби То-
ҷикистон, Эрон, Булғория, Олмон, Туркия,
Ўзбекистон муштаракан сурат гирифта,
ба баррасии ЮНЕСКО пешниҳод гардида
буд.

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ шоир, файла-
суф, олим ва ғаеҳи ислом, яке аз бузургта-
рин донишмандони тоҷик дар асри XIII буда,
эҷодиёти ӯ имрӯз барои қуллии ҷаҳон аз ар-
зишмандтарин осор ба ҳисоб меравад. Кул-
лияти Мавлоно «Маснавии маънавий», «Дево-
ни Шамси Табрезӣ», «Ғиҷи мо ғиҷи», «Маҷо-
лиси сабъа» ва «Мактубот»-ро дарбар гирифта,
ба забони форсӣ навишта ва ба забонҳои
мухталифи ҷаҳон тарҷума шудаанд.

Эҷодиёти адабии ғазоли Мавлоно ба-
роӣ омӯзиши таъриху фарҳанги Машриқза-
мин аҳамияти бузургӣ илмӣ дошта, дар он
мақолаву ҳикматҳо, маҷмӯи адабиёти ибрат-
бахш, мисолҳо аз рӯзгори анбиёву мардумон
бо таҷассуми орифонау ошқона гирд овар-
да шудаанд.

ҲАМШИРАИ БЕҲТАРИН

Дар идораи вилояти таълими томак-
табӣ ва мактабии вилояти Навой зинаи
сеюми озмуни азназаргузаронии беҳта-
рин ҳамшираи муассисаҳои давлатии
таълими томактабӣ бо ӯнвони «Ҳамши-
раи беҳтарин» байни муассисаҳои томак-
табии давлатӣ баргузор гардид.

Дар он 11 нафар ҳамшираи ғолиби ноҳия
ва шаҳро иштирок намуданд.

Ба ҷои аввал ҳамшираи тиббии муасси-
саи давлатии таълими томактабӣ рақами
15-уми шаҳри Зарафшон Гулшода Очилова
ноил гардид. Ҷои дуюм ба ҳамшираи тиб-
бии МДТТ рақами 25 шаҳри Навой Уралхон
Мавлонова ва мақоми саввум ба ҳамшираи
тиббии МДТТ рақами 1 ноҳияи Хатирҷи Ази-
за Абдумуродова насиб гардид.

ОИЛАИ НАМУНАВӢ

Дар Маркази маънавият ва маърифат
шаҳри Навой озмун-азназаргузаронии
«Оилаи намунавии Ўзбекистони Нав» тақ-
ти шиори «Сўйи оилаи фаровон» баргу-
зор шуд.

Дар озмун мақоми аввалро оилаи Ишна-
заровҳо аз ноҳияи Хатирҷи сазовор гардид.
Ҷои дуввумро оилаи Мардоновҳо аз шаҳри
Зарафшон ва ҷои сеюмро оилаи Содик-
овҳо аз ноҳияи Кармана соҳиб гардиданд.
Ғолибон бо диплом, тухфаҳои қиматбаҳо ва
мубтоиҷан 15, 10, 7 баробари андозаи асо-
сии ҳисоби музди меҳнат тақдир гардонидида
шуданд.

Ўзбекбойи РАҲМОН,
хабарнигори «Овози тоҷик».

Вилояти НАВОЙ.



Дар мактаби мо 2 ҳазору 75
нафар булбулақони боғи дониш
таҳсил гирифта, ба онҳо 96 нафар
устодони баландхитос таълиму
тарбия медиҳанд. Боиси
хушнудист, ки соли гузашта 52
фоииз хатмкунандагон ба
мактабҳои олий дохил шудаанд.
Дар соли хониши 2022-2023 чамъ
168 нафар номаи қамол
гирифтанд. Умед аст, ки
аксарияти онҳо номи талабаи
донишгоҳҳои бонуфузи кишвар
ва хориҷро ба даст меоранд.

ДОНИШ ЧАРОҒИ АҚЛ АСТ

Дар арафаи анҷоми соли таҳсил ҷораби-
нии «Анҷумани аълоҷиён» ба вуқӯъ пайва-
ст. Дар он собиқадорони таълими халқ, падару
модарон, вакилони идораҳои гуногун, ғазо-
ли маҳалла, намоёндогони расонаҳои ах-
бор, меҳмонони хориҷӣ ширкат варзиданд.
Дар тадбир ба 360 нафар аълоҷиёни мак-
таб ифтихорнома супурда шуд.
Собиқ директори мактаб Сайёра Мелико-
ва, амини гузари Даҳбедӣ Карим Насимов,
раиси кумитаи падару модарони боргоҳи
таълимӣ Фурқат Халилов ва дигарон ба пе-
шқадамони мактаб қомеъҳои нав ба нав та-
манно намуданд. Дар поёни анҷуман аъзоё-
ни маҳфили санъати бадеӣ бо суруду тара-
наҳои дилошӯб таъби иштирокдоронро бо-
лида сохтанд.

Сабиха РАҶАБОВА,
директори мактаби таълими умумии
рақами 21-уми шаҳри Самарқанд,
Аълоҷии таълими халқ.

(Аввалаш
дар саҳ.3).

Аз суҳбат бо мудир бармеояд,
ки қормандон бо падару модарон
зуд-зуд мулоқотҳо доир кар-
да, барои бедор қардани шавқ
қўдақон нисбати китоб чо-
раҷуҳои муштарак мегузарон-
нанд. Ҳатто яке аз ҷорабиниҳои
муштарак онҳо «Сайр ба дўқо-
ни китоб» ӯнвон гирифта, зимнан
боиси харид намунаи китобҳои
бачагона низ шудааст.

Агар қўдақ китобхонию па-
дару модарашро бинад, ҳатман
ин дар зехни вай таъсири мусбат
мегузорад. Дар мо як идда пада-
ру модарон маҳз аз аҳли зиё ҳас-
танд. Ҳатто дар байни падару мо-
дарон қоргарони одӣ, вале мун-
тазам китобхонро кашф намудем,

тарбия фаро
гирифта шу-
даанд. Дар гу-
рӯҳи хурдсо-
лон, гуруҳи
миёна, гуруҳи
калон ва
тайёри ба мак-
таб тарзи таъ-
лиму тарбия
мувофиқи на-
қша амалӣ
карда меша-
вад. Мутахас-
сисони мо
ғайр аз он ки
қўдақонро
тарбия меку-
нанд, ба мак-
таби тахсилот-
и умумӣ
тайёр қардани
онҳо низ аз



ки қўдақони онҳо аз тарбияи ху-
шбашон баҳраманд гаштаанд. Ин
қори моро хеле осон мекунанд ва
ба ҷанбаҳои дигар тавачҷуҳи
бештар равона мекунем, — ме-
гуяд ҳамсӯҳбати мо.

Дар мавриди пешгирӣ аз
бемориҳои давсӣ қормандон
қорҳо ба сомон мерасанд?

Ҳар як фасли сол барои
қўдақон мақбул аст. Аммо дав-
сӣи пухтупазии сазавоту мева,
ки оғоз ёфт, мо талош мекунем,
ки дар ҳамқорӣ бо падару модар
қўдақон сазавоту меваи но-
шустаро истеъмол нақунанд. Аз
меъёр зиёд истеъмол қардани
ин неъмат низ барои қўдақ ме-
таванад боиси зухури ин ё он бе-
морӣ шавад. Дар ҷои қор қўда-
қонро ба шустушӯи қардани да-
сту рӯй одат мекунем.

Дар қорҳои қор дар гу-
рӯҳҳои алоҳида низ маълумот
медед.

Қўдақони синну соли гуно-
гун дар ҳашт гуруҳ ба таълиму

ҷанбаҳои муҳими қорамонро та-
шбил мекунанд. Барои ҳамин бо маъ-
мурияти мактаби маълумоти уму-
мии рақами 15-ум аз наздик ҳам-
қорӣ ба роҳ монда шудааст, — ме-
гуяд Муаттархон Исмоилова.

Ба таъкиди ӯ тибқи муоҳидае,
ки бо маъмурияти ин мактаб ба
имзо расонидем, раванди қорҳо-
ро бо директори он Маҳмудхон
Қомиллов ҳамеша баррасӣ қарда
меравад. Инчунин муаллимон
синфҳои ибтидоии ин мактаб Раъ-
но Нишонов ва Дилфуза Дадаҷо-
нова ба гуруҳи «Тайёри» вобаста
карда шудаанд. Дар заминаи ин
ҳамқорӣ барои гуруҳҳои «Қалон»
ва «Тайёри» барои шиносӣ бо
мактаби рақами 15 мунтазам саё-
маҳо ташкил қарда мешаванд.

Идомаи суҳбати мо замоне ба
вуқӯъ пайваст, ки дар хонаҳои рав-
шану васеъ тарбиячиёну омӯзго-
рон машғулиятҳои гуногун ме-
гузарониданд. Ҳар якшав тазаву озо-
да буд ва қўдақон дар қараёни ин
ё он машғулият аз бозичаҳои гу-
ногун истифода мекарданд. Дар

ҳавзи оббозӣ қўдақон шиновари-
ро меомӯхтаанд.

Аз ҷамъи қормандон 8 нафар
соҳиби маълумоти олий ва як на-
фар соҳиби маълумоти олий но-
пурра мебошад. Онҳо муасси-
саҳои тахсилоти олий гуногуни
мамлакатамонро хатм қардаанд.
Ҳафт нафар тарбиячиён маълумо-
ти миёнаи махсус доранд, — та-
взеҳ дод Исмоилова.

Баъди хатми Донишгоҳи дав-
латии Намангон дар яке аз қўда-
қистонҳои ноҳия ғазолиятро
оғоз намудам. Вақте ки ин қўда-
қистон қушода шуд, дар озмуни
он ширкат қардам ва дар қатори
амалӣ қарда мешавад. Мутахас-
сисони мо ғайр аз он ки қўдақонро
тарбия мекунанд, ба мак-
таби тахсилот-
и умумӣ
тайёр қардани
онҳо низ аз

Ин қўдақистон аз муассисаҳои
таълими томактабии одӣ нест. Он
рамзи дўстиву рафқати ду халқи
бародар ва ду кишварӣ дўст —
Ўзбекистон ва Тоҷикистон мебо-
шад. Барои ҳамин онҳо ҳамеша
масъулияти бештар ҳис мекунанд
ва талош менамоянд, ки аз ҳар
нигоҳ ин қўдақистон дар ноҳияи
Риштон аз қўдақистонҳои наму-
навӣ бошад.

Хушнуда дуруст меғӯяд, — ба
суҳбат ҳамроҳ шуд Муаттархон Ис-
моилова. — Зарифахон Ҷалолова,
Муҳтарам Қурбонова, Мақсуда Ни-
шонов, Наталя Ғаниева, Ғулоли
Ғафурҷонова, Умеда Аскарлова ал-
лақай дар байни омӯзгорону тар-
биячиёни ноҳия ва берун аз он
шинохта шудаанд. Онҳо ифтихори
қўдақистон ҳастанд. Барои
боло бурдани нуфуз ва эътибори
қўдақистон талошҳои зиёд ба
ҳарч медиҳанд, — тазақур дод му-
дирӣ қўдақистон.

Пӯшида нест, ки ҳар як идду са-
наи муҳим ва қашнҳои миллий дар
мамлакат бо тайёрии хуб, дар шак-
ли оравасту зебо ва хотирмон бар-
гузор мешавад, ки аз ин қўдақис-
тони «Шабқарак» дар қанор нест.
Идҳои қашбии Истиқлолият, Рӯзи

бонувон, қашни Наврӯз ва амсо-
ли он аз ҳамин шумор мебошанд.

Дар ин ҷо қиҳати боло бурда-
ни маърифати экологӣ «Гушаҳои
экологӣ» ва «Майдони сабз — до-
лони сабз» таъсис дода шудаанд.
Дар саҳни ҳавлии қўдақистон зиё-
да аз 150 ниҳили гуногун шинон-
да шудааст.

Маълум шуд, ки ҳимматҳои са-
ховатманд, мисли Қодиралӣ Му-
соҷонов ва Исроимҷон Орифҷонов
мунтазам бо тухфаҳои идона ба
қўдақистон таъшир меоваранд ва
ба қўдақони оилаҳои қамбизолат
ин тухфаҳоро тақдим мекунанд.
Театри давлатии лўҳтаки вилоят
низ зуд-зуд меҳмон мешавад ва
бо намоишномаҳои марғуб дили
онҳоро масрур мекарданд.

Мо ба маросими «Ҳайр қўда-
қистон — салом мактаб!» омодагӣ
мебинем. Дар ин қорабини қўда-
қоне, ки ба синфи якум меравад,
дар назди меҳмонон ва падару мо-
дарони худ дониши андўхташон
— хондану навиштан, забондош-
ашонро намоиш медиҳанд, шеър
суруду меҳмонанд. Мо охири май
ин қорабини баргузор мекун-
ем. Соли гузашта бори аввал
онро баргузор намуда будем,
— меғӯяд дар поёни суҳбат М.
Исмоилова.

Мирасрор АҲРОРОВ,
хабарнигори
«Овози тоҷик».

Вилояти ФАРҶОНА.

Раёсати Маркази миллий-ма-
дани тоҷику форс «Офтоби
судбин»-и вилояти Бухоро
нисбати вафоти шоир, узви
Иттифоқи нависандагони
Ўзбекистон ва Иттифоқи на-
висандагони Тоҷикистон
Асад Гулшода БУХОРОИ
ба аҳли хонавода ва пайван-
дони марҳум таъзия баён ме-
намоад.

Овози тоҷик

МУАССИСЛАР:

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир

Шерпўлод ВАКИЛОВ

Рўзнома ҳафтае ду маротиба:
рўзҳои қоршанбе ва шанбе чоп
мешавад.

Рўзнома дар компютерхонаи идора
ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳаҷми насли бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифача ҷопи ду интервалӣ ва
шеър аз 50 микравъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома ба
мақбули интиборнашуда ҷавоб намегардонад.

Рўзнома 25 ирони соли 2008 дар Оҷонсии матбуот
ва ахбороти Ўзбекистон тақри рақами 0003 ба рўйхат
ғирифта шудааст.

Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-525. Адади
нашр 4650 ҳаҷм 2 ҷузяи ҷопӣ. Усули нашр — офсет,
андозаи А-2.

1 2 3 4 5 6

Суратҳисоби мо дар бонк:
С/Ҳ 20212000300101767001, МҶО
00417. Филиали Автогтранспорти
бонки ДСТ-и «ASAKA»
дар шаҳри Тошқанд.

Муҳаррири навбатдор:
А. Субҳонов.

Мувофиқи ҷадвал — 21.30
Ба ҷоп супурда шуд — 22.00

Нишонии мо:

100000 ш. Тошқанд,
қўчаи Матбуотчилар, 32.

Телефонҳо: қабулгоҳ: 233 - 82 - 83;
Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30.
сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail:
ovozitoj@umail.uz, ovozitoj@list.ru

Индекси обуна 170.

Матбааи табуи наشري Ширкати саҳомии «Шарк».
Нишонии қорхона: қўчаи Буюк Турон, хонаи 41.